



Супоридани ҳуҷҷатҳо барои патент танҳо ШАХСӢ бояд бошад. Патент дар муҳлати 10 рӯзи корӣ аз рӯзи пешниҳоди ариза ва ҳуҷҷатҳои зарурӣ дода мешавад.

Шумо метавонед дар бораи омодагӣ ва ҳаққи патент барои кор дар сайти расмии Департаменти асосии Муассисаи ГУ МВД Вазорати корҳои дохилии Русия дар Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград: www.78.mvd.pf/ms. маълумот гиред.

Пардохти патент барои кор

Ҳангоми андозии НДС дар ҳаҷми 3000 рубли ҳар як моҳи оянда пардохт кунед, патент дар муддати он пардохта мешавад, ки автоматӣ таҷвизонида мешавад. Ҳангоми пардохти саривақтӣ, патент аз рӯзи якуми таъхир бартараф карда мешавад.



Аз 01.01.2018 сол, маблағи пардохти пешпардохти патент дар Санкт Петербург метавонад тағйир ёбад. Чустуҷу барои тағйирот кунед!

Ҳар моҳ аз лаҳзаи гирифтани патент барои коре, ки дар ҳуҷҷат зикр шудааст, ҳисоб карда мешавад. Пардохт на дертар аз 1 рӯз то ба итмом расонидани ҳар як моҳ пардохт карда мешавад.



Ҳатман тамоми чекҳоеро, ки пардохтҳои шуморо тасдиқ мекунанд, нигоҳ доред.

Дар муддати 2 моҳ пас аз гирифтани патент, шумо бояд нусхаи шартномаи меҳнатиро бо корфармо - шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ ба Раёсати корҳои мигратсионӣ ГУ МВД Россия фирестед.

Патент дар давоми муҳлати эътибори худ ба Шумо иҷозати дар Санкт Петербург истодан ва бо ихтисосе, ки дар патент нишон дода шудааст кор кардан медиҳад, то ба анҷом омадани муҳлаташ. Шумо метавонед ҳам аз ҷониби шахс ва ташкилот кор мекунад. Дар анҷоми эътибори патент бояд аз ФР бароред.



Пардохти байёнаҳои андозҳои пардохтӣ Шуморо аз давом додани бақайдгирии мигратсионӣ халос намекунад! Дар бораи давом додани бақайдгирии мигратсионӣ дар асоси ва дар давраи пардохти патент барои кор мушоҳида кунед!

Шумо инчунин метавонед муҳлати патентро, 10 рӯзи корӣ пеш аз анҷоми муҳлати он, ба шӯъбаи саволҳо дар бораи мигратсия ГУ МВД Россия боа риза рафта, ва онро аз сари нав ба кор даровардан.



Патент метавонад на зиёда аз 1 бор бо муҳлати 12 моҳ дароз карда шавад.

Дар сурати гум кардани патент ё зарари он, Шумо ҳуқуқ доред, ки ба Шӯъбаи Муҳоҷирати меҳнати Вазорати корҳои дохилии Россия дар Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград бо дархости патенти тақрорӣ муроҷиат кунед. Бо дархост бояд, ки ин ҳуҷҷатҳоям бошанд:

- шиноснома ва нусхаи шиноснома
- Корти мигратсионӣ ва нусхаи он
- Чекҳо дар бораи пардохти патент.

ТАМОСҶОИ МУҶИМ:

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
www.78.mvd.pf/ms

- департаменти масъалаҳои мигратсияи меҳнатӣ (масъалаҳои ҳуқуқӣ ва масъалаҳои ҳуҷҷатҳо): Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 15
Тел.: 8 (812) 318-06-38

ФГУП «Паспортно-визовый сервис МВД России»
191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 15, лит. А
Тел. 8 (812) 318- 01-22
<http://spb.pvsmvd.ru>

Многофункциональные центры (МФЦ) - марказҳо барои расонидани хадамоти давлатӣ
Таъмини хидматҳои ҷамъиятӣ
Хизматрасонии ягона МФЦ:
8 (812) 573-90-00
Рӯйхати МФЦ дар Санкт-Петербург: <https://gu.spb.ru/mfc/>

ФГУП «Почта России»
www.pochta.ru

Дастгирии мизочон: 8-800-2005-888

МАНБАЪҶОИ МУФИДИ ИТТИЛОӢ

migrantinfo.spb.ru - «Хуш омадед ба Санкт Петербург!» - Манбаъи - интернетӣ барои мигрантҳои Кумитаи муносибатҳои байналмилалӣ ва татбиқи сиёсати мигратсионӣ дар Санкт-Петербург

migrussia.ru - Муҳоҷирӣ ва муҳоҷирон: портали иттилоотӣ (маслиҳат оид ба мутобикасозӣ ва дастгирии ҳуқуқӣ дар Санкт-Петербург ва дигар минтақаҳои Россия)

МигрАзия - гузориши мобилӣ барои коргарони муҳоҷир ва аъзоёни оилаҳои онҳо - шахравандони ЕАЭС ва СНГ (барои Android).

Буклет разработан БФ «ПСП-фонд»
Автор-составитель: Якимов А.Н.



БФ «ПСП-ФОНД»

ХУШ ОМАДЕД БА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!



БАҚАЙДГИРИИ МУҶОҶИРОН ВА
ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР ДАР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ёддошти ёридиҳанда
барои мигрант

2017
2018

ИЗҲОРОТ ДАР БОРАИ БАҚАЙДГИРИИ МУҲОЧИРОН

Ҳар як шаҳрванде, ки ба Россия меояд, ўҳдадор аст, ки дар муддати 7 рӯзи корӣ дар маҳалли истиқомат худашро дар бақайдгирии мигратсионӣ (регистратсия) ба қайд гирад.

Барои шаҳрвандони ин давлатҳо мӯҳлатҳои дигар муқаррар карда мешаванд:

- барои шаҳрвандони кишварҳои, ки ба ЕАЭС мебароянд (Арманистон, Беларус, Қазоқистон ва Қирғизистон) - **30 рӯз**;
- барои шаҳрвандони Тоҷикистон - **15 рӯз**.



Тафтиш ва тартиби мӯҳлати бақайдгирии муҳоҷирон метавонад бо дарназардошти ҳолатҳои махсус тағйир дода шавад: бо мақсади таъмини тартибот дар чорабиниҳои оммавии варзишӣ, шаҳрвандони хориҷӣ бояд дар давоми 24 соат аз санаи ворид шудан бар ҷойи муайян ба қайди мигратсионӣ худро гиранд.

Чунин тартибот дар Санкт-Петербург аз 25 май то 25 июли соли 2018 амал карда мешавад. Бодикқат бошед!

Бақайдгирии шаҳрванди хориҷӣ барои баҳисобгирии мигратсионӣ аз ҷониби кишвари қабулкунанда иҷро мешавад:

- шаҳрванде, ки дар қаламрави ФР ба таври доимӣ ба қайд гирифта шудааст, дар кӯҷа Шумо кор карданиенд
- шаҳрванди хориҷие, ки дар қаламрави ФР доимӣ зиндагӣ мекунад
- шахси ҳуқуқӣ: ташкилоти корфармо, меҳмонхона, ташкилоти ғайритиҷоратӣ.

Шумо метавонед худро ба қайди мигратсионӣ (регистратсия) дар хонае, ки зиндагӣ мекунад гиред, ё ин ки ба суроғаи корфармои худ – бо ҷойи кории Шумо.



Бо дарназардошти тақвият додани назорати муҳоҷирати меҳнатӣ, мо тавсия медиҳем, ки ба муҳоҷират дар маҳалли истиқомати доимӣ худро ба қайд гиред!

Ба Шумо ҳуҷҷатҳои зерин даркор мешавад:

- шиноснома,
- нусхаи шиноснома (саҳифаи аввал ва саҳифаҳои, ки нишонаҳои гузаштани сарҳудо доранд)
- корти мигратсионӣ,
- нусхаи корти мигратсионӣ,
- полиси тиббӣ,
- нусхаи полиси тиббӣ.

Чӣ тавр ба баҳисобгирии мигратсионӣ мубаддал гардад:

1) Варақаи-огоҳномаи махсусро, дар бораи омадани шахси муҳоҷир бояд **пур карда шавад**. Ин варақаи-огоҳнома-ро Шумо метавонед дар ин сайт ёбед: <https://78.mvd.pf/ms>

Варақаи-огоҳнома роӣгон дода мешавад:

- дар идораҳои корҳои дохилии Вазорати бо саволҳои муҳоҷирати ба ГУ МВД;
 - дар марказҳои таҳвилдиҳии хизматрасонии ҷамъиятӣ (МФЦ);
 - дар шуъбаҳои почтаи Россия.
- Шакл аз ду қисм иборат аст. Баъд аз пур кардани як қисми он ба УВМ ГУ МВД РФ Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия интиқол дода мешавад, ки дигар бо шаҳрвандони хориҷӣ боқӣ мемонад. Дар ҳар ду қисм, огоҳнома, суроғаи истиқомат, маълумоти шахсии тарафҳои қабулкунанда ва маълумоти шахсии шаҳрвандони хориҷӣ бояд зикр карда шаванд. Иштирокчиҳои ҳизб-иштирокчиҳои имзои худро дар шакли формуларо медиҳад ва ташкилоти қабулкунанда - мӯҳр ва имзои сарлавҳа мебошад.

2) **Ирсолӣ** огоҳнома бо нусхаи шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ, нусхаи шиносномаи шаҳрванди Федератсияи Россия (қабулкунанда) ва як нусхаи корти муҳоҷират тавассути почтаи Россия дар корҳои тадқиқотӣ УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО Россия дар шаҳри Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград.

Шумо метавонед **огоҳнома**ро **шахсан** ба МФЦ Шӯъбаи Вазорати корҳои дохилии УВМ ГУ МВД РФ Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия ба таври роӣгон ирсол намоед. Ҳангоми дархост дар бораи бақайдгирии муҳоҷирон дар МФЦ, огоҳнома аз ҷониби кормандони марказ бе иштироки шумо фиристода мешавад.

3) **Гирифтани** шакли огоҳномае, ки аз ҷониби Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ГУВМ МВД РФ, МФЦ ё почтаи русӣ қабул карда мешавад.

Шумо бояд, ки шакли огоҳномае, ки бо баррасии ҳуҷҷатҳои Шумо аз ҷониби кормандони идораи муҳоҷирати ГУ МВД Россия дар шаҳри Санкт-Петербург вилояти Ленинград, МФЦ ё ин ки бо ФГУП «Почта России» гиред.



Пас аз гирифтани патент барои кор, бояд ки бақайдгирии мигратсионии худатонро дар муддати эътибор ва пардохти патент ба таври мунтазам давом дода шавад!

ТАНЗИМИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР

Шаҳрвандони мамлакатҳои ИДМ дар муддати кор кардан дар ташкилотҳои шахсонаи ҳуқуқӣ (соҳибкори инфиродӣ) ё ин ки дар хонаи шахсонаи воқеӣ (масалан, соҳибони хонаҳо ва ғайра) бояд, ки ҳатман патент барои кор дошта бошанд.

Патент танҳо ба шӯъбаи муҳоҷирати меҳнатӣ УВМ ГУ МВД корҳои илмӣи Россия дар шаҳри Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград дода, ва танҳо дар минтақаи Федератсияи Россия, ки дар он ба даст шуд, эътибор дорад.

Мӯҳлати пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои танзими патент **-30 рӯз аз рӯзи ворид шудан ба Федератсияи Россия** мебошад. Он бояд риоя шавад, дар акси ҳол, барои вайрон кардани шартҳои ариза барои додани патент барои кор аз 10,000 то 15000 рубл ҷарима хоҳанд дод.

Иҷрои кор танҳо бо ихтисос, ки дар патент зикр шудааст, бошад.

Барои коре, ки дар патент ва ихтисоси Шумо нишон дода нест, мумкин аст, ки аз 4000 то 7000 рубли русӣ ҷуброн карда шавад.

Барои танзими патент зарур аст:

- арзнома патент барои додани патент (шакли ариза ва намунаи пур он метавонад ба таври роӣгон дар дафтари Идораи саволҳои умурӣ муҳоҷирати Вазорати давлатии корҳои дохилии ГУ МВД Россия ё ин ки дар сайти www.78.mvd.pf/ms);
- шиноснома ва нусхаи шиноснома;
- огоҳонидани бақайдгирӣ барои бақайдгирии мигратсионӣ (регистратсия) ва нусхаи он;
- тарҷумаи шиноснома ба забони русӣ бо печати нотариус - дар идораи нотариус, ки дар он ҷо тарҷумон вучуд дорад карда мешавад;
- корти мигратсионӣ бо мақсади таъиншудаи «кор», бо тамғаи воридшаванда ва нусхаи он;
- шаҳодатномаи тиббӣ ва шаҳодатномаи надоштани бемории ВИЧ - дар муассисаи махсуси тиббӣ пас аз гузарондани ташҳиси тиббӣ коркард карда мешавад;
- аз шаҳрвандони Тоҷикистон инчунин талаб мекунад, ки справкаи 086, ки дар Тоҷикистон дода мешавад, пешниҳод намоянд.
- полиси сиёсати суғуртаи ихтиёрии тиббӣ;
- ҳуҷҷати тасдиқкунандаи дониши забони русӣ, дониши таърихи Россия ва асосҳои қонунии Федератсияи Россия;
- Дар бораи санҷиш ва таҳлили худро омӯзед, ба сомонии «Консортсионии санҷиши Русия» <http://testcons.ru> дастрас шавед. Дар сомонии <http://testmigr.ru/> шумо метавонед озмоиш ва сатҳи забони русии худро фаҳмед.
- қитансия дар бораи гирифтани патент дар ҳаҷми 3000 рубл (НДФЛ). Пардохт дар ҳама гуна филиалҳои Сбербанки ФР карда мешавад бо мушаххасоти ГУ МВД Россия.
- Дар Санкт-Петербург танҳо як ташкилоте, ки патенти кориро омода мекунад ФГУП «Паспортно-визовый сервис». Хизматрасонии онҳо ба пул мебошад.